

**САВОЛҲОИ ХАТИИ ИМТИҲОН АЗ ФАНИ БЕМОРИҲОИ СИРОЯТИ БАРОИ КУРСИ 6-УМИ
НТЧ**

1. Пайдоишу инкишофи бемории тифи шикам.
2. Аломатҳои саририи бемории тифи шикам.
3. Аломатҳои саририи бемории паратифҳои А ва В.
4. Оризаҳои бемории тифи шикам.
5. Аломатҳои сарири ва намудҳои хунравии рӯдавӣ ҳангоми бемории тифи шикам.
6. Ташҳиси озмоишгоҳии бемории тифи шикам.
7. Табобати намудҳои гуногуни бемории тифи шикам.
8. Табобати хунравии рӯдавӣ ҳангоми бемории тифи шикам.
9. Ташҳиси тафриқии бемории тифи шикам.
10. Ҷилавгирии бемориҳои тифу-паратифӣ.
11. Пайдоишу инкишофи бемории исҳоли хунин.
12. Таснифи бемории исҳоли хунин.
13. Аломатҳои саририи шакли колитикии исҳоли хунин.
14. Аломатҳои саририи шакли гастроэнтероколитикии исҳоли хунин.
15. Ташҳиси тафриқии бемории исҳоли хунин.
16. Ташҳиси озмоишии бемории исҳоли хунин.
17. Табобати шакли колитикии бемории исҳоли хунин.
18. Табобати шакли гастроэнтероколитикии бемории исҳоли хунин.
19. Оризаҳои бемории исҳоли хунин.
20. Табобати оризаҳои бемории исҳоли хунин.
21. Ҷилавгирии бемории исҳоли хунин.
22. Пайдоишу инкишофи бемории амёбиази рӯдаҳо.
23. Аломатҳои саририи бемории амёбиази рӯдаҳо.
24. Аломатҳои саририи ғайрирӯдагии бемории амёбиази рӯдаҳо.
25. Хусусиятҳои муоинаи озмоишии амёбиази рӯдаҳо.
26. Ташҳиси амёбиази ғайрирӯдавӣ.
27. Ташҳиси тафриқии бемории амёбиаз.
28. Табобати амёбиази рӯдавӣ.
29. Табобати намудҳои гуногуни бемории амёбиази рӯдаҳо.
30. Оризаҳои бемории амёбиази рӯдаҳо.
31. Ҷилавгирии бемории амёбиази рӯдаҳо.
32. Пайдоишу инкишофи бемории салмонеллез.
33. Таснифи бемории салмонеллез.
34. Аломатҳои сарири шакли гастроинтестеналии бемории салмонеллез.
35. Аломатҳои сарири шакли паҳншудаи бемории салмонеллез.
36. Оризаҳои шакли гастроинтестеналии бемории салмонеллез.
37. Оризаҳои шакли паҳншудаи бемории салмонеллез.
38. Ташҳиси озмоишгоҳии шакли гастроинтестеналии бемории салмонеллез.
39. Ташҳиси озмоишгоҳии шакли паҳншудаи бемории салмонеллез.
40. Ташҳиси тафриқии бемории салмонеллез.
41. Табобати шакли гастроинтестеналии бемории салмонеллез.
42. Табобати шакли паҳншудаи бемории салмонеллез.
43. Ҷилавгирии бемории салмонеллез.
44. Пайдоишу инкишофи бемории захрсироятӣ аз ғизо.
45. Аломатҳои саририи бемории захрсироятӣ аз ғизо.
46. Оризаҳои бемории захрсироятӣ аз ғизо.
47. Ташҳиси озмоишгоҳии бемории захрсироятӣ аз ғизо.
48. Ташҳиси тафриқии бемории захрсироятӣ аз ғизо.
49. Табобати бемории захрсироятӣ аз ғизо.
50. Ҷири таъҷилӣ ҳангоми бемории захрсироятӣ аз ғизо.

51. Љилавгирии бемории захрсироятї аз ғизо.
52. Пайдоишу инкишофи бемории ботулизм.
53. Аломатҳои саририи офталмоплегии ҳангоми бемории ботулизм.
54. Аломатҳои саририи назо-фаго-глоссоневрологии ҳангоми бемории ботулизм.
55. Аломатҳои саририи фоно-ларингоневрологии ҳангоми бемории ботулизм.
56. Аломатҳои саририи норосогии нафас ва гемодинамикӣ ҳангоми бемории ботулизм.
57. Ташҳиси тафриқии бемории ботулизм.
58. Ташҳиси озмоишгоҳии бемории ботулизм.
59. Оризаҳои бемории ботулизм.
60. Табобати бемории ботулизм: умумӣ ва махсус.
61. Тарзи гузаронидани вакцинаи зиддиботулиникӣ.
62. Љилавгирии бемории ботулизм.
63. Пайдоишу инкишофи бемории вабо.
64. Таснифи бемории вабо бо Г.П. Руднев.
65. Аломатҳои саририи намудҳои гуногуни бемории вабо.
66. Аломатҳои бемории вабо.
67. Дараҷаҳои камобшавии бадан ҳангоми бемории вабо бо В.И. Пакровский.
68. Ташҳиси тафриқии бемории вабо.
69. Ташҳиси озмоишии бемории вабо.
70. Оризаҳои бемории вабо.
71. Табобати бемории вабо.
72. Табобати садмаи гиповалемикӣ ҳангоми бемории вабо.
73. Љилавгирии бемории вабо.
74. Этиология ва вогирии бемории ҳори.
75. Пайдоишу инкишофи бемории ҳорӣ.
76. Аломатҳои саририи бемории ҳорӣ.
77. Ташҳиси бемории ҳорӣ.
78. Ташҳиси тафриқии бемории ҳорӣ.
79. Табобат ва роҳҳои нигоҳубини беморони ҳорӣ.
80. Љилавгирии бемории ҳорӣ: эмкунии умумӣ ва махсус.
81. Хусусияти вогирии бемории гелминтозҳо.
82. Намудҳои гелминтҳо оиди сохташон ва инкишофёбӣ.
83. Маънои геогелминтҳо ва биогелминтҳо.
84. Таснифи бемории гелминтозҳои одам.
85. Љилавгирии бемории гелминтозҳо.
86. Таъсири гелминтҳо ба узвҳои бадани одам ва аломатҳои он.
87. Инкишоф, ташҳис ва табобати бемории тениаринхоз (тасмакирми гов)
88. Инкишоф, ташҳис ва табобати бемории тениоз (тасмакирми хук).
89. Ташҳис ва табобати бемории дифиллоботриоз (тасмакирми васеъ).
90. Инкишоф, ташҳис ва табобати бемории трихинеллез.
91. Инкишоф, ташҳис ва табобати бемории энтеробиоз (острица)
92. Инкишоф, ташҳис ва табобати бемории аскаридоз.
93. Ташҳис ва табобати бемории гименолепидоз (тасмакирми хурд)
94. Инкишоф, ташҳис ва табобати бемории трихосефалез (власоглав).
95. Инкишоф, ташҳис ва табобати бемории фассиолез.
96. Инкишоф, ташҳис ва табобати бемории опистархоз.
97. Пайдоишу инкишофи бемории таби хунрез.
98. Ташреҳи патологияи бемории таби хунрез.
99. Аломатҳои саририи бемории таби хунрези қримӣ.
100. Ташҳиси озмоишгоҳии бемории табҳои хунрез.
101. Оризаҳои бемории табҳои хунрез.
102. Табобати бемории табҳои хунрез.

103. Пешгирии бемории табҳои хунрез.
104. Пайдоишу инкишофи бемории сирояти менингококкӣ.
105. Таснифи бемории сирояти менингококкӣ.
106. Аломатҳои саририи менингити менингококкӣ.
107. Аломатҳои саририи менингококкемия.
108. Ташҳиси бемории сирояти менингококкӣ.
109. Ташҳиси тафриқии бемории сирояти менингококкӣ.
110. Табобати бемории сирояти менингококкӣ.
111. Аломатҳои бемории менингоэнсефалити менингококкӣ.
112. Оризаҳои бемории сирояти менингококкӣ.
113. Табобати шаклҳои гуногуни сирояти менингококкӣ.
114. Ҷилавгирии бемории сирояти менингококкӣ.
115. Намудҳои барангезандаҳои бемории варача.
116. Пайдоишу инкишофи бемории варача.
117. Давраи инкишофӣ барангезандаҳои бемории варача.
118. Аломатҳои саририи бемории варача.
119. Хусусиятҳои саририи шаклҳои гуногуни бемории варача.
120. Ташҳиси тафриқии бемории варача.
121. Ташҳиси озмоишии бемории варача.
122. Оризаҳои бемории варача.
123. Табобати намудҳои гуногуни бемории варача ва оризаҳои он.
124. Пешгирии бемории варача.
125. Пайдоишу инкишофи бемории гепатитҳои вирусӣ.
126. Таснифи бемории гепатитҳои вирусӣ.
127. Аломатҳои бемории гепатити вирусии А ва хусусиятҳои он.
128. Аломатҳои бемории гепатити вирусии В ва хусусиятҳои он.
129. Аломатҳои бемории гепатити вирусии С ва хусусиятҳои он.
130. Аломатҳои бемории гепатити вирусии Д ва хусусиятҳои он.
131. Аломатҳои бемории гепатити вирусии Е ва хусусиятҳои он.
132. Намудҳои раванди давраи пешаззардии бемории гепатитҳои вирусӣ.
133. Шакли вазнин ва фулминантии бемории гепатитҳои вирусӣ.
134. Ташҳиси тафриқии бемории гепатитҳои вирусӣ.
135. Ташҳиси озмоишии бемории гепатитҳои вирусӣ.
136. Оризаҳои бемории гепатитҳои вирусӣ.
137. Аломатҳои иғмои чигар ҳангоми гепатитҳои вирусӣ.
138. Табобати иғмои чигар ҳангоми гепатитҳои вирусӣ.
139. Ҷилавгирии бемории гепатитҳои вирусӣ.
140. Сохти вируси норасоии одам.
141. Пайдоишу инкишофи ВНМО-сироят.
142. Таснифи ВНМО-сироят бо тавсияи Ташкилоти байналмилалӣ тандурустӣ.
143. Аломатҳои мархалаҳои гуногуни бемории ВНМО/БПНМ.
144. Ташҳиси тафриқии бемории ВНМО/БПНМ.
145. Ташҳиси озмоишии бемории ВНМО/БПНМ.
146. Табобати умумӣ ва зиддиретровирусӣ ҳангоми бемории ВНМО/БПНМ.
147. Чорабиниҳои ҷилавгирӣ ҳангоми ВНМО-сироят.
148. Этиология ва вогирии бемории брутселлэз.
149. Пайдоишу инкишофи бемории брутселлэз.
150. Таснифи бемории брутселлэз бо Г.П. Руднев.
151. Таснифи бемории брутселлэз бо Рогоза.
152. Аломатҳои шаклҳои гуногуни бемории брутселлэз.
153. Ташҳиси тафриқии бемории брутселлэз.
154. Ташҳиси озмоишии бемории брутселлэз.
155. Оризаҳои бемории брутселлэз.
156. Санчиши дохилипӯстии бодигармии Бюрне ва таҳлили он.

157. Хуручи бемории брутселлэзи музмин.
158. Табобати бемории брутселлэзи шадид ва музмин.
159. Пешгирии бемории брутселлэз.
160. Этиология ва вогирии бемории сӯхтанӣ.
161. Пайдоишу инкишофи бемории сӯхтанӣ.
162. Таснифи бемории сӯхтанӣ.
163. Аломатҳои саририи намудҳои гуногуни бемории сӯхтанӣ.
164. Ташхиси тафриқии бемории сӯхтанӣ.
165. Ташхиси озмоишии бемории сӯхтани.
166. Санҷиши дохилипӯстии бодигармӣ ҳангоми бемории сӯхтанӣ.
167. Оризаҳои бемории сӯхтанӣ.
168. Табобати бемории сӯхтани.
169. Ҷилавгирии бемории сӯхтани.
170. Пайдоишу инкишофи бемории грипп.
171. Марҳилаҳои асосии ташреҳи бемории грипп.
172. Шаклҳои муқарарӣ ва ғайримуқарарии бемории грипп.
173. Ташхиси озмоишии грипп.
174. Ташхиси тафриқии бемориҳои шадиди вирусии роҳҳои нафас.
175. Табобати грипп.
176. Ҷилавгирии бемории грипп.
177. Аломатҳои саририи бемории парагрипп.
178. Аломатҳои саририи, ташхис ва табобати сироятӣ аденовирусӣ.
179. Аломатҳои саририи, ташхис ва табобати сироятӣ реновирусӣ.
180. Аломатҳои саририи бемории газаки ғайримуқарарии шуш.
181. Ташхиси бемории бемории газаки ғайримуқарарии шуш.
182. Ташхиси тафриқии бемории газаки ғайримуқарарии шуш.
183. Оризаҳои бемории газаки ғайримуқарарии шуш.
184. Табобати бемории газаки ғайримуқарарии шуш.
185. Пайдоишу инкишофи бемории қузоз.
186. Таснифи бемории қузоз вобаста ба роҳҳои воридоти барангезанда.
187. Аломатҳои саририи бемории қузоз.
188. Ташхиси тафриқии бемории қузоз.
189. Ташхиси озмоишии бемории қузоз.
190. Усулҳои гузаронидани зардоба ва ваксинаҳо ба усули Безредка.
191. Табобати бемории қузоз.
192. Ҷилавгирии бемории қузоз.
193. Этиология ва вогирии бемории тоун.
194. Пайдоишу инкишофи бемории тоун.
195. Аломатҳои саририи шаклии бемории тоун.
196. Аломатҳои саририи шакли шушӣ бемории тоун.
197. Ташхиси тафриқии бемории тоун.
198. Ташхиси озмоишгоҳии бемории тоун.
199. Табобати бемории тоун.
200. Ҷилавгирии бемории тоун.

**Мудири кафедраи бемориҳои
сироятӣ, д.и.т., профессор**

Раҳмонов Э.Р.